

Рўзнома аз соли 1924 мебарояд

Ноҳии пешини рўзнома: «Обоз тоҷик вақтбага» (соли 1924),
«Обоз тоҷик» (соҳдон 1924-1931), «Хабароти Эъбиётон» (соҳдон 1931-1940),
«Эъбиётон гуру» (соҳдон 1950-1964), «Хабароти Эъбиётон» (соҳдон 1964-1991).

МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ
НИЗОМИ ТАЙЁР КАРДАНИ
ВАРЗИШГАРОН БА РРАСӢ
ГАРДИД

Президент Шавкат Мирзиёев 9 июл бо
тақдирот оид ба масъалаҳои рушди
таълими варзиши ва тайёркунии
захираҳои олимпӣ шинос шуд.

Имрӯз дар мамлакатамон
15 коллеҷи захираҳои
олимпӣ, 344 мактаби вар-
зишӣ ва 7 мактаби оли вар-
зишӣ фаъолият нишон ме-
диҳанд. Дар онҳо 380 ҳазор
ҷавонон мунтазам бо зиёда
аз 100 намуди варзиш шугл
мебаранд.

Дар се соли охир дони-
шандӯзони коллеҷҳои захи-
раҳои олимпӣ дар мусо-
биқаҳои байналмилалӣ 723
медал ва дар мусобиқаҳои
ҷумҳуриявӣ зиёда аз 10
ҳазор медал ба даст овар-
данд. Ба дастии мунтахаби
миллии Ўзбекистон тақри-
бан 4,5 ҳазор донишҷӯ қабул
карда шуд.

Барои рушди минбаъдаи
ин самт бояд пойгоҳи мод-
дио техникаи муассисаҳои
таълими варзиши мустақ-
кам карда, ихтисоси мураб-
биёро тақмил дод.

Аз ҷумла, аз тақрибан 14
ҳазор мураббӣ, ки дар ин
муассисаҳо кор мекунанд,
қариб 6 ҳазор нафарашон
маълумоти олии надоранд.
Инчунин мураббӣ оид ба
намудҳои варзиши аспда-
вонӣ, панҷарбаи муосир,
регби, тирандозӣ, камон-
варӣ, велосипедронӣ, ғав-
восӣ ва шинвари синх-
ронӣ намерасанд.

Ба муносибати ин дар
рафти тақдирот масъалаҳои
куллан тақмил додани низо-
ми таълими варзиши, ҷорӣ
кардани барномаву услу-
бҳои замонавӣ, рушди пой-
гоҳи моддио техникаи му-
ассисаҳо баррасӣ шуданд.

Сарвари давлат супорид
дод, ки инфрасохтори кол-
леҷҳои захираҳои олимпӣ ва

мактабҳои олиии самти тар-
бияи ҷисмонӣ ва варзиш
беҳтар гардонда, сифати таъ-
лими варзишии баланд бар-
дошта, шумораи хонандагон
ва донишҷӯён зиёд карда
шавад.

Муқаррар шудааст, ки ба-
рои варзишгароне, ки ба-
рои рушди намуҷҳои пара-
олимпӣи варзиши коллеҷҳои
захираҳои олимпӣ фиристо-
да мешаванд, то 10 фоиз
квоти иловагӣ ҷудо карда,
тартиби ситондани маблағи
таҳсил аз волидайн бекор
карда мешавад. Дар баробари
ин тамоили баробари
гендерӣ мувофиқи талаботи
Кумитаи байналмилалӣи
олимпӣ бо роҳи зиёд кар-
дани квота барои духтарон
таъбиқ карда мешавад.

Оид ба гузариш намуҷҳои
корҳои селекция, таъмини
рӯшодӣ ва шаффофият, ре-
шакан кардани зӯҳуроти кор-
рупсионӣ дар ин раванд да-
стурҳо дода шуданд. Вази-
фаи ба роҳ андохтани плат-
формаи электронӣ барои
қабули донишҷӯён ба кол-
леҷҳои захираҳои олимпӣ,
хоста гирифтани варзишга-
рони қобилиятнок ва ташки-
ли мусобиқаҳо гузошта шуд.

Президент аҳамияти ҳам-
кории коллеҷҳои захираҳои
олимпӣро бо федератсияҳои
варзиш, истифодаи васеи
ҷунун мутахассисон аз қаби-
ли промоутерҳо, скаутҳо,
агентҳо дар пешбурди ҷаво-
нони боистеъод ва рушди
ин соҳаҳо таъкид кард.

(Давомаш
дар саҳ.2)

ПРЕЗИДЕНТ БО РАФТИ КОРҲОИ СОЗАНДАГӢ
ДАР БОҒИ НАВ ШИНОС ШУД



Президент Шавкат Мирзиёев 9 июл бо рафти корҳои созиандагӣ, ки дар худуди боғи
«Ўзбекистони нав» амалӣ мегарданд, шинос шуд.

роити мусоид барои истироҳати пурмазми халқ диқ-
қати махсус дода мешавад. Миқёси сохтмон, хусусан
дар пойтахт, ки тадриҷан ба мегаполиси азим табдил
меёбад, рӯз аз рӯз васеъ мегардад.

Боғи зебоманзар, ки бо ташаббуси сарвари дав-
латамон Шавкат Мирзиёев дар шафати шаҳри Тош-
канд бунёд меёбад, натавоно ба макони истироҳат ва
маънавият, балки ба маҷмӯе табдили хоҳад ёфт, ки дар
худ таърихи бисёррасринаи бузурги давлатдорӣи мил-
лиии моро таҷассум менамояд.

1 майи соли равон дар боғи «Ўзбекистони нав» ав-
валин ниҳолҳо шинонда шуда, қабулдизоркунии худуд
огоз ёфта буд.

Ҳамон вақт Президент аҳамияти таърихиву гоҷавии
ин боғро қайд кард, ки зеро маҳз дар ин ҷо маҷмӯи
«Истиқлол» бахшида ба 30-солагии истиқлолияти мо
сохта мешавад.

Консепсияи боғ дар ҳамаҷониба мутахассисони ўзбе-
кистонӣ ва хориҷӣ таҳия шудааст. Он дар худ таърихи
давлатдорӣи миллии, саъю кӯшишҳои имрӯзаи халқи
мо ва мақсадҳои Эҳёи сеюмро таҷассум менамояд. На-
муҷи умумии боғи майдонаш 104 гектар шакли панҷ
шохаи дарахтӣ ба самтҳои Стратегияи амалиёт монан-
дро хоҳад дошт. Дар ин ҷо боғи боҳашам бо ҷунун да-
рахтони ороишӣ аз қабили шоҳбулут, булут, заранг,
сафедор, дарахтони лола, ёс, бутта ва гулҳо доман хо-
ҳад густурд.

Имрӯзҳо дар ин ҷо корҳои васеъмиқёси сохтмонӣ ва
ободонӣ идома доранд. Зиёда аз ду ҳазор нафар би-
нокорон ва коргарон, беш аз 200 адад техникаи ма-
хсус ҷалб карда шудааст. Дар худуди боғ маҷмӯи «Ис-
тиқлол» бунёд меёбад. Иншоот таҷассуми қиёфаи нави
Ўзбекистон мегардад. Дар айни замон таҳкурсии ин
иншооти азим гузошта шуда, насли бастии ӯлодии он
огоз ёфт.

(Давомаш дар саҳ.2)

Сурати Хидмати матбуоти
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон

Пойтахтҳои кишварҳои пешрафта натавоно бо биноҳо
ва иншоотҳои худ, ки барои зиндагӣ ва кор имконият-
ҳои васеъ фароҳам меоранд, балки бо боғҳои зебо ва
бароҳати худ барои истироҳати мардум шухрат доранд.

Зеро онҳо ба кишвар зебоӣ мебахшанд ва яке аз оми-
лҳои баланд бардоштани сифати зиндагӣ мебошанд.

Дар солҳои охир дар мамлакати мо инчунин ба васеъ
гардондани минтақаҳои сабз ва фароҳам овардани ша-

МУСОҲИБАИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
БО АГЕНТИИ МИЛЛИИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОН «ХОВАР» БА
МУНОСИБАТИ 20-СОЛАГИИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАӢ



АМИТ «ХОВАР»: – Муҳ-
тарам Ҷаноби Олӣ, со-
лард фурсатест, ки аз гу-
зашта ёдовар шавем, им-
рӯзро арзёбӣ намоем ва
ба оянда назар андозем.
Шумо дар сароғози таъси-
си СХШ қарор доштед. Ин
созмони минтақавӣ чӣ
гуна ба вучуд омад?

ПРЕЗИДЕНТ: – Ҳамааш,
гуфтан мумкин, расо ҷаҳорак
аср муқаддам – аз муқола-
маи фаъоли сарони давлатҳо
огоз гирифт. Соли 1996 дар
шаҳри Шанхайи Чин нахустин
мулоқоти сарони панҷ давлат
– Қазоқистон, Қирғизистон,
Россия, Тоҷикистон ва Чин
баргузор шуд, ки зими он
Созишнома дар бораи таҳми-
ни эътимом дар соҳаи харбӣ
дар минтақаи марзӣ ба имзо
расид. Маҳз дар асоси Со-
зишномаи мазкур механизми
минтақавии ҳамкорӣ бо номи
«Панҷгонаи Шанхай» ба вучуд
омад. Пас аз як сол, соли
1997, дар Маскав мо Созиш-
нома дар бораи хоҷиши му-
тақобилаи нерӯҳои мусаллаҳ
дар минтақаи марзиро имзо
кардем.

4-5 июли соли 2000 дар
Душанбе мулоқоти панҷум ва
охирини сарони давлатҳои
«Панҷгонаи Шанхай» баргузор
гардид ва дар эълонномаи

ниҳии он муқаррароте дарҷ
шуд, ки ба сохтори минтақа-
вии ҳамкорӣи бисёрҷониба
дар соҳаҳои гуногун табдил
додани «Панҷгонаи Шанхай»-
ро пешбинӣ мекард.

Баъдан, 14-15 июли соли
2001 дар Шанхай дар ҳамо-
иши сарони Қазоқистон,
Чин, Қирғизистон, Россия,
Тоҷикистон ва Ўзбекистон -
таъсиси айкали як сохтори
бисёрҷонибаи шаш давлат –
Созмони ҳамкорӣи Шанхай
эълон гардид.

Ҳамин тавр, метавон хуло-
са кард, ки маҳз мулоқоти са-
рони давлатҳои «Панҷгонаи
Шанхай» дар Душанбе ба таъ-
сиси СХШ заминаи маф-
ҳумӣ гузошт.

АМИТ «ХОВАР»: – Моҳи
июни соли 2002 дар шаҳ-
ри Санкт-Петербург Хар-
тияи СХШ ба имзо расид,
ки он санади асосии Со-
зишнома меёбад. Ти-
бқи ин санад ҳадаф ва ва-
зифаҳои асосии СХШ аз
ҷиҳи иборатанд?

АМИТ «ХОВАР»: – Моҳи
июни соли 2002 дар шаҳ-
ри Санкт-Петербург Хар-
тияи СХШ ба имзо расид,
ки он санади асосии Со-
зишнома меёбад. Ти-
бқи ин санад ҳадаф ва ва-
зифаҳои асосии СХШ аз
ҷиҳи иборатанд?

ПРЕЗИДЕНТ: – Воқеан,
Хартияи СХШ санади таъри-
хист, ки барои Созмон
аҳамияти муайянқунанда до-
рад. Он ҳадафҳо ва самтҳои
асосии ҳамкориро муайян
карда, барои фаъолияти Со-
змон заминаи боэътимоди

хуқуқӣ гузошт. Дар Хартия се
самти асосии фаъолият, ки
пешрафти рӯзэфзунӣ моро
дар доираи иттиҳод таъмин
мекунанд, муайян шудаанд.
Инҳо – ҳамкорӣҳо дар
соҳаҳои сиёсат ва амният,
иктисод ва фарҳангию гума-
нитарӣ мебошанд.

Тибқи Хартия ҳадафҳо ва
вазифаҳои асосии СХШ аз
таҳкими эътиמודи тарафайн,
дӯстӣ ва ҳамсоягии нек, ҳифз
ва таҳмили сулҳ, амният ва
субот дар минтақа, муқоми-
мати муштарак бо терроризм,
сепаратизм ва экстремизм
дар ҳама гуна зӯҳуроти онҳо,
мусоидати ҳамҷониба ба му-
тавозин ба рушди иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар
минтақа, дастгирӣ ва рушди
муносибатҳо бо дигар давлат
ва созмонҳои байналмилалӣ
иборат мебошанд.

Бояд тазаққур дод, ки
имрӯз аъзои СХШ дастурама-
ли муқарраркардаи сарваро-
ни ин давлатҳо – бунёдгузо-
рони созмонро мунтазам таъ-
биқ менамоянд.

15 июни соли 2021 ба таъсиси
Созмони ҳамкорӣи Шанхай расо
20 сол пур шуд. Соли 2021 дар Созмони
ҳамкорӣи Шанхай (СХШ) Ҷумҳурии
Тоҷикистон раисӣ мекунад. Раёсати
ҳозира – аз рӯи ҳисобҳо – сеюмин
раёсати давлати мост, ки ба 20-умин
солгарди таъсисёбии ин Созмон рост
меояд ва таҳти шиори «20 соли СХШ:
ҳамкорӣ баҳри субот ва шуқуфой»
баргузор мешавад.

Ба ин муносибат Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллий – Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
саволҳои Агентии миллии иттилооти
Тоҷикистон «Ховар» посух доданд.

Ҳама, меҳоман зикр намоям, ки
соли 2007 кишварҳои СХШ
Созишнома дар бораи ҳамсоя-
гии неки дарозмуддат, дӯстӣ ва
ҳамкориро ба имзо расони-
данд. Ин хеле муҳим аст.

Қадами дигари рӯзмарра
дар самти рушди СХШ ҷала-
си Шӯрои сарони давлатҳо
дар соли 2005 буд, ки дар он
яқбора ба ду давлати абарқ-
удрати Осиё – Ҳиндустон ва
Покистон мақоми нозир дода
шуд ва пас аз дувоздаҳ сол
онҳо узви комилхуқуқии ин
Созмон шуданд. Бо мурури
созмон Муғулистон, Беларус,
Афғонистон ва Эрон низ ма-
қоми нозир, Арманистон,
Озарбойҷон, Туркия, Кам-
боча, Непал ва Шри-Ланка
мақоми шарикӣ муқоламаро
гирифтанд. Инчунин беш аз
даҳ давлат барои ширкат дар
СХШ ба ҳайси нозир муро-
ҷият кардаанд, ки дар байни
онҳо Украина, Арабистони
Саудӣ, Қатар, Исроил ва ди-
гар давлатҳо ҳастанд.

Яъне, СХШ аз ҷиҳати
ҷуғрофӣ тавсеа ёфт ва ин
имкон дод, ки нуфузи ин
Созмон дар арсаи ҷаҳонӣ боло
равад.

АМИТ «ХОВАР»: – Ҷано-
би Олӣ, лутфан биғӯед, ки
дар ҳоли ҳозир Созмон чӣ
гуна имкониятҳоро дарост

ва он имрӯз дар харитаи
геополитикӣ ҷаҳон ба
чӣ сурат намоён меша-
вад?

ПРЕЗИДЕНТ: – Худатон
мулоҳиза кунед: қаламрави
СХШ, бо шумули давлатҳои
нозир, аз Уқёнуси Атлантика
то Уқёнуси Ором ва аз
Уқёнуси Яқбасти Шимолӣ
то Уқёнуси Ҳиндро, ки беш
аз 60 фоизи қитъаи Авру-
осиё аст ва дар ин қалам-
рав, ки беш аз 34 миллион
километри мураббаъро -
ташкил медиҳад, зиёда аз
3 миллиард нафар аҳолии
зиндагӣ мекунанд, дар бар
мегирад. Ин тақрибан нис-
фи аҳолии ҷураи Замин аст.

Пеш аз ҳама, бояд гуфт,
ки бист сол барои таърих
муддати наҷандон тӯло-
нист, вале дар ин муддати
кӯтоҳ СХШ тавонист эъти-
рофи байналмилалӣро ба
даст оварад ва ба платфо-
рмаи муваффақи ҳамкорӣи
бисёрсоҳавӣ табдил ёбад.

Дар тӯли ин солҳо заминаи
шартномавӣ-хуқуқии Со-
змон ташаккул ва мунтазам
тақмил ёфта, заминаҳои
мустаҳкам институциона-
ли он ба вучуд оварда
шуданд.

Ман қабул гардидани
Қонун «Дар бораи озодии
вичдон ва ташкилотҳои
динӣ»-ро воқеаи таърихӣ ме-
ҳисобам, зеро ба ин асосҳо
дорам. Кушодадилӣи динӣ
барои беш аз пеш мустақ-
кам кардани ҳамраъи бай-
нимиллӣ ва ваҳдати конфе-
рсияҳо хидмат мекунанд. Бояд
гуфт, ки муносибати байни
динҳо ин муносибати байни
инсонҷост. Зеро дини ислом
танҳо барои неқӣи хидмат
кардааст. Барои дарки ин ба
суҳанони зерини роҳбари дав-
латамон муроҷият кардан ба-

(Давомаш
дар саҳ.2)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ЮЖНАЯ
АЗИЯ
15-16 ИЮЛЯ, ТАШКЕНТ

ДАР БОРАИ ДАР ЎЗБЕКИСТОН
БА РГУЗОР
НАМУДАНИ КОНФЕРЕНСИЯИ
БАЙНАЛМИЛАЛӢ
ОИД БА ИРТИБОТИ МУТАҚОБИЛАИ
МИНТАҚАВИИ ОСИЁИ
МАРКАЗӢ ВА ҶАНУБӢ

Бо ташаббуси Президенти
Ҷумҳурии Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев 15-16 июли
соли 2021 дар Тошканд
конфронси байналмилалӣи
«Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ:
иртиботи мутақобилаи
минтақавӣ. Даъватҳо ва
имкониятҳо» баргузор
мегардад.

Мақсади асосии форум таҳми-
ри робитаҳои таърихан наздик
ва дӯстона, эътиمود ва
ҳамсоягии нек байни давлатҳои
Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ бар
манфиати ҳамаи хал-
қҳо ва кишварҳои харду минтақа
мебошад.

Дар кори конфронс иштироки
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон,
Президенти Ҷум-
ҳурии Ислонии Афғонистон,
Сарвазирӣи Ҷум-
ҳурии Ислонии Покистон,
вазирони корҳои
хориҷӣ ва намояндагони
баладпоӣи киш-

варҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ,
давлатҳои
дигари хориҷӣ, роҳбарони
ташкилотҳои бо-
нуфузи байналмилалӣ ва
минтақавӣ, муассиса-
ҳо ва ширкатҳои ҷаҳонӣи
молиявӣ, марказ-
ҳои пешрафтаи таҳқиқотӣ
ва таҳлилий ба на-
зар гирифта шудааст.

Дар ҷараёни ҷамъомадҳои
умумӣ ва сек-
сионӣ иштирокчиёни форум
имкониятҳои пешбурди
ташаббуҷоеро, ки ба рушди
ҳамкорӣҳои тичорату
иқтисодӣ, нақлиётӣ, ком-
муникатсионӣ ва фарҳангию
гуманитарӣ дар
ҷанбаи амиксозии минбаъдаи
алоқамандии
минтақавӣ ниғаронда шудаанд,
мулоҳиза ме-
кунанд.

Аз рӯзнома мубодилаи
ҳамаҷонибаи аф-
фор ва таҳияи яқҷони
пешниҳодҳо оид ба
ғустариши ҳамкорӣ дар
соҳаҳои тичорат, сар-
моязузорӣ, нақлиёт, энергетика
ва инноватсия,
технологияҳои «сабз»,
таъбиқи лоиҳаҳои
мушаххас ва барномаҳои
ҳамкорӣ, тавсеаи
ҳамкорӣҳо дар соҳаи
туризм, маориф, тан-
дурӯстӣ, илм ва фарҳанг,
таъмини субот ва
амнияти ду минтақа ҷой
гирифтаанд.

Фикри депутат

ЎЗБЕКИСТОН –
ҶОРРОҲАИ СУЛҲУ
ОСОИШ,
КУШОДАДИЛИИ
ДИНӢ ВА ВАҲДАТИ
БАЙНИМИЛӢ

Маврид аст:
– Дини муқаддаси мо мин-
баъд низ, сарфи назар аз
миллат ва забонҳо ҳамчун
воситаи ягонагии халқ, барои
покизагии маънави, оромиву
осомшати одамон, неқӣ-
ву кушодадилӣ, ҳурмату
эҳтиромӣ байниҳамдигарӣ
хидмат хоҳад кард, – меғӯяд
Президент Шавкат Мирзи-
ёев.

Дар Ўзбекистон, ки алқол
дар тамоми соҳаҳо ҳамчун
кишварӣ рӯшод дар майдони
сиёсии ҷаҳон мақоми му-
носиби худро пайдо мекуна-

ду дар он озодии маърифат,
дин ва вичдон таъмин шуда-
аст, намояндагони беш аз
130 миллат ва халқитҳо дар
вазъи ҳамҷиқатӣ, дӯстиву
бародарӣ зисту зиндагонӣ ме-
кунанд.

Аз ҳама муҳимаш, дар
натичаи сиёсати инсонпарваро-
на дар мамлакатамон но-
вобаста аз миллат ва эътиқоди
диниашон ҳуқуқ ва озодии
шаҳрвандон балад қадр кар-
да мешавад.

(Давомаш
дар саҳ.2)

МУСОҶИБАИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БО АГЕНТИИ МИЛЛИИ ИТТИЛОТИИ ТОҶИКИСТОН «ХОВАР» БА МУНОСИБАТИ 20-СОЛАГИИ СОЗМОНИ ҶАМКОРИИ ШАНХАЙ

(Аввалаш дар саҳ. 1).

Имрӯз СХШ – иштироки бонфуз ва масъули низоми муносибати байналмилалӣ мебошад, ки дар таъмини сулҳ ва амният, ҳалли низоҳҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ танҳо бо роҳҳои сиёсӣ дипломатӣ дар асоси принсипҳои баробарӣ, эҳтироми соҳибистиқлолӣ, тамомияти арзӣ ва даҳлат накардан ба қорҳои дохилии давлатҳо, даст кашидан аз истифодаи нерӯ ӯ таҳдиди истифодаи он саҳми худро мегузорад.

Хуллас, Созмон дар тӯли як муддати аз рӯи меъёрҳои таърихӣ нисбатан ҷӯш дар сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба омилҳои муҳим таъдил ёфт.

АМИТ «ХОВАР»: – Тавре мэдонем, Стратегияи рушди СХШ то соли 2025, ки аз рӯи натиҷаҳои саммити Уфа дар моҳи июли соли 2015 қабул шуд, самтҳо ва уфуқҳои таҳаввулотӣ минбаъдаи Созмонро муайян мекунанд. Ба назари Шумо, дар ин санад чӣ ҷиз калидӣ аст?

ПРЕЗИДЕНТ: – Дар Стратегия зикр шудааст, ки кишварҳои СХШ ба ҳукуқи интиқоли роҳи рушди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо дарназардошти таҷрибаи таърихӣ ва ҳусусиятҳои миллии ҳар як давлат, мусоидат ба муқоламаи байни тамаддуноҳо, сулҳ, пешрафт ва ҳамоҳангии умум эҳтиром мегузоранд, принсипҳои даҳлат накардан ба қорҳои дохилии давлатҳо, эҳтироми соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узви СХШ-ро ба роҳбарӣ мегузоранд ва истифодаи қорҳои фишори яқинӣ ба ро бе тасдиқи Шӯрои Амнияти СММ дастгирӣ намекунанд. Ин яке аз бандҳои муҳими ҳуҷҷати мазкур мебошад.

Дар баробари ин, фаъолияти СХШ минбаъд низ ба мӯқобили кишварҳои сеюм ва иттиҳодҳои онҳо равона карда намешавад. Давлатҳои аъзо аз рӯи принсипҳои роҳ надодан ба ҳама гуна амлҳои ғайриқонунӣ бар зидди манфиатҳои СХШ равонашуда, ки дар Ҳартии СХШ сабт шудаанд, амал наменоманд.

Инчунин, кишварҳои СХШ тасмим гирифтаанд, ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳи аҳамияти баробар додан ба «ҳама намуди ҳуқуқи инсон, аз ҷумла ҳуқуқ ба рушд» кумак кунанд.

Тавре дар Стратегияи гуфта шудааст, ба ҳамкорӣ дар мубориза бо фаъолияти

ташкilotҳои байналмилалӣ террористӣ, ки ба ҷалби шаҳрвандони кишварҳои узви СХШ ба гурӯҳҳои террористӣ, сепаратистӣ ва экстремистӣ равона карда мешаванд, диққати махсус дода мешавад.

Кишварҳои СХШ ба паҳншавии ғояҳои ифротгарой ва ҷудоихоҳӣ, пеш аз ҳама дар байни ҷавонон, муқовимат намуда, ҷиҳати пешгирии ифротгароии динӣ, миллатгароии ҳашин, таҳаммулнопазии қавмӣ ва наҷодӣ тадбирҳои меандешанд.

Дар соҳаи таъмини амният ва суботи минтақавӣ, илова бар мубориза бо терроризм, инчунин мубориза бо гардиши ғайриқонунӣ маводи муҳаддир, силоҳ, маводи ҳастанд, ҷиноятҳои фаромарзӣ, муҳочирати ғайриқонунӣ ва хариду фурӯши одам зикр шудаанд.

АМИТ «ХОВАР»: – Ин соли ҷашнӣ барои СХШ замони ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти он мебошад. Ин иттиҳод чӣ самар дошт, оё вазифаҳо, ки Созмон дар назди худ гузоштааст, амалӣ гардидаанд?

ПРЕЗИДЕНТ: – Бешубҳа, барои Тоҷикистон, чун дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ, бо пайдоиши СХШ шароити барои рушди босубот ва устувор бехуд ёфта, ба ҳамкорӣ бисёрҷонибаи иқтисодӣ тақони ҷиддӣ бахшида шуд. Ин хизмати ҳамаи мост ва мо метавонем аз дастовардҳои муштаракӣ худ ифтихор кунем.

Қобилии тавачҷуҳ аст, ки ҳоло шарикони асосии тичорати Тоҷикистон маҳз кишварҳои узви СХШ мебошанд: Россия, Чин, Қазоқистон, Ёзбекистон, Покистон, Ҳиндустон.

Инчунин Сохтори минтақавӣи зиддироттеристи/СМЗТ/ СХШ таъсис дода шуд, ки дар амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ саҳми воқеӣ гузошта, савё кӯшиши кишварҳои аъзо дар мубориза алайҳи ба ном «се нерӯи бадӣ» ва дигар намуҳои ҷиноятҳои фаромарзӣ ҳамоҳанг сохт.

Дар тӯли солҳои мавҷудияти СХШ Гурӯҳи тамоси СХШ-Афғонистон таъсис дода шуд, ки дар доираи он «харитаи роҳ» барои амалҳои минбаъдаи Созмони мо дар самти Афғонистон таҳия ва қабул карда шуданд. Ҳамаи ин барои кумак расонидан ба Афғонистон, ҳамоҷияи ҷанубӣи мо, дар ташаққули давлатӣ устувор ва амн, орий аз терроризму ҷинояткориҳои марбут ба маводи муҳад-

дир ва зистан дар фазои сулҳ бо ҳамсоягонаш, равона шудаанд. Ва дар ниҳоят, ҳаёти СХШ, бо шомил шудани Ҳиндустон ва Покистон ба ҳаёти давлатҳои аъзо, то ҳашт кишвар густариш ёфт.

Дар мавриди иҷрои вазифаҳои гузошташуда, метавонам бигӯям, арзёбии он ки дар тӯли 20 соли гузашта амалӣ шудани онҳо даст дод ё надовд, аз ҷониби сарони кишварҳои аъзои СХШ рӯзҳои 16-17 сентябрӣ соли равон дар ҳамоҷияи ҷашнии Душанбе баҳо дода хоҳад шуд.

АМИТ «ХОВАР»: – Мухтарам Чаноби Президент, ҳамчун Раиси Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СХШ, Шумо қадом вазифаҳо ва самтҳои асосии фаъолияти Созмонро дар соли 2021 зикр карданӣ ҳастед?

ПРЕЗИДЕНТ: – Ман чунин меҳисобам, ки вазифаи асосӣ ин таҳмиқи иқтидор ва мавқеи байналмилалӣи Созмони мо мебошад.

Назари худро дар бораи самтҳои асосии кори муштарак дар давраи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СХШ дар ҳамоҷияи қаблӣ моҳи ноябрӣ соли гузашта муктасар ихзор дошта будам.

Тақрор мекунам, ки дар пасманзари пандемияи коронавирӯс имрӯз мо ба мушкилоти нави иҷтимоӣ иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардидаем. Иқтисоди миллии кишварҳои аъзо, аз ҷумла Тоҷикистон зарари ҷиддӣ мебинанд. Пандемия ба динмикари рушди иқтисоди ҷаҳонӣ тағйироти муайян ворид кард. Он омилҳои афзоиши яқбори бекорӣ, монеаи воридшавии сармоягузори ва рушди савдо гардид. Кишварҳои гуногун метавонанд бо таҳдидҳои амнияти озуқаворӣ рӯ ба рӯ шаванд. Тибқи арзёбии созмонҳои бонфузи байналмилалӣ, тасири манфии оқибатҳои пандемия ба иқтисоди ҷаҳонӣ ҳусусияти дарозмуддат дорад.

Мусаллам аст, ки ин қолишҳо моро ба андешидани қорҳои зарурии таҷйирнопазир ҷиҳати воқуниши муносиби муштарак ба онҳо водор месозад. Мутаносибан, дар фазои СХШ ба роҳ мондани ҳамкорӣ тичорату иқтисодӣ ниҳоят муҳим мебошад.

Дар ин замина, кӯмаки ҳамоҷониба ба интиқоли бемомонати молҳои таъйиноти иҷтимоӣ, аз ҷумла маҳсулоти хуроқовӣ ва доруворӣ дар фазои СХШ аҳамияти калон пайдо мекунанд. Мо самти афзалиятноки раёсати худ-

ро дар таҳмиқи минбаъдаи муттаҳидсозиҳои дохилии Созмони худ, бо истифода аз тамоми имконот ва захираҳои мавҷуда барои дастгирии муттаҳидла, мекунем.

Мутаносибан, масъалаҳои истифодаи васеи имкониятҳои транзитии фазои СХШ дар мадди тавачҷуҳ қарор дода мешаванд.

Ҷикр мекунам, ҳоло зарурати густариши ҳамкорӣ дар баҳии истеҳсолоти саноатӣ ва энергетикӣ, баҳусус дар соҳаҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла гидроэнергетика ба миён омадааст. Дар ин замина, моҳҳои июл ва августӣ соли қорӣ дар Душанбе баргузори нахустин мулоқоти вазирони саноат ва вазирони энерҷии кишварҳои аъзои СХШ ба нақша гирифта шудааст. Умедворем, ки баргузори ин қорабинҳои барои эҷоди механизмҳои мукаммили ҳамкорӣ дар ин самтҳо дар доираи СХШ замина мегузоранд. Бовар дорам, дар қараёни саммити СХШ дар Душанбе мо ба қабули қарорҳои даҳлдор муваффақ мегардем.

Мо ба пешбурди ҳамоҷонибаи маҷмӯи масъалаҳои марбут ба амнияти озуқаворӣ умед мебардем.

Дар заминаи ҳамкорӣи башардӯстона, Тоҷикистон ба ҳайси раис, ҳамаи пешниҳодҳои барои тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф ва илм, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ, инчунин қор бо ҷавонон дастгирӣ мекунанд.

Дар шароити кунунӣ рушди ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла масъалаҳои тағйирёбии иқлим аҳамияти махсус дорад. Дар қаламрави Тоҷикистон 13 000 пирях ва тақрибан 1000 дарё мавҷуданд, ки зибёда аз 60 фоизи захираҳои оби Осиёи Марказиро ташкил медиҳанд. Мавҷудияти ин захираҳои барои рушди «иқтисоди сабз» замина фароҳам меорад.

Истифодаи муштаракӣ иқтидори бузургии гидроэнергетикӣи Тоҷикистон имкон медиҳад, ки сатҳи таъминоти нерӯи барқ дар кишварҳои минтақа боло бардашта, арзиши истеҳсоли он кам карда шавад, инчунин хатар ба муҳити зист ва ҳаҷми партоби газӣ карбон ба атмосфера қоқиш ёбад.

Аз ин рӯ, мо ба дастгирии минбаъдаи шарикон дар тақбики ташаббусҳои мон дар рӯзномаи ҷаҳонӣи об, аз ҷумла пешниҳоди таъсис додани Фонди байналмилалӣи пиряхҳо, умед дорем.

Ва, албатта, зарур мешуморам, ки фаъолияти муштаракӣ мақсаднок дар мубориза бо таҳдидҳои ҷаҳонӣ ва қолишҳои амнияти идома дода шаванд.

Масъалаҳои ҷиноятии киберӣ ва мубориза бо паҳншавии ақидҳои гуногуни ифротгарой, ҳусусан дар байни ҷавонон, диққати махсусро тақозо мекунанд.

Ҳамаи ин соҳаҳо Консепсияи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СХШ барои солҳои 2020-2021 ва инчунин Нақшаи қорабинҳои асосиро, ки мутобикии ин Консепсия таҳия шудааст, фаро мегузаранд. Ақсарияти қорабинҳои, ки ба нақшаи мазкур дохил карда шудаанд, дар Тоҷикистон гузаронида мешаванд. Ин қорабинҳои иборат аз мулоқотҳои роҳбарони мақомоти қорҳои ҳорҷӣ, вазоратҳои мудофия, адлия, молия, тандурустӣ, нақлиёт, котибони шӯроҳои амният, роҳбарони мақомоти мубориза бо маводи муҳаддир, туризм, инчунин концерти бошқуқ, ҷашнвора ва анҷуманҳо бо иштироки намоёндогони кишварҳои аъзои СХШ мебошанд.

АМИТ «ХОВАР»: – Воқеан, дар Нақшаи қорабинҳои асосии раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СХШ, ки аз ҷониби Шумо тасдиқ шудааст, баргузори Форуми роҳбарони во-ситаҳои ахбори оммаи СХШ дар оғози моҳи августӣ соли равон дар Душанбе низ пешбинӣ гардидааст. Лутфан бигӯед, нақшаи ВАО дар рушди ҳамкорӣи байни давлатҳои аъзои Созмон чӣ гуна аст?

ПРЕЗИДЕНТ: – Бо назардошти он, ки мо дар замони рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣи коммуникатсионӣи зиндагӣи дорем, воситаҳои ахбори омма нақши муҳим мекунанд. Ман на як бору ду бор ихзор доштаам, ки асри мо асри иттилоотӣи глобалӣ мебошад.

Тавре маълум аст, мо ҳанӯз соли 2003 Стратегияи давлатӣи «Технологияҳои иттилоотӣи коммуникатсионӣи барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул карда будем.

Имрӯз иттилоот ба яке аз воситаҳои муҳимтарини ташаққули ояндаи инсоният таъдил меёбад. Фардо чӣ гуна арзи ҳастӣ кардани ҷаҳон аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки ВАО воқеаҳои имрӯзаро чӣ тарз иттилоот мекунанд. Муҳит дар доҳилии кишвар ва ҳам дар муносибатҳои байни давлатҳо аз мавқеи рӯзномаи манигорон, блогерҳо, нависандагон ва дигар нафарони эҷодкор вобаста аст.

АМИТ «ХОВАР»: – Ташаққур, мухтарам Чаноби Олий, барои ҷуни баҳо ба фаъолияти ҳамкосономан, ки он ба зиммаи мо масъулияти калон низ мегузорад. Воқеан, СХШ ҳоҷони ниҷаҳои нек нисбат ба кулли халқҳои дунёст. Шумо иқтидор ва дурномаи Созмонро чӣ гуна арзёбӣ мекунед?

ПРЕЗИДЕНТ: – Меҳоҳам як ҳақиқати оддиро тақрор кунам: дар ҷаҳон, агар завқу хоҳиш бошад, қори ношудани нест. Раҳбарони СХШ бисёр меҳоҳанд, ки зиндагиро дар минтақа ба кулли бехтар созанд.

Мазмуни асосии равандҳои фаъолияти Созмон шаффофият, эътимод, баробарӣ, ҳамоҷияи нек, манфиати муттақобила, машваратҳои тарафайн, эҳтиром ба гуногунии фарҳангҳо ва тамаддуноҳо, талош барои эҷод ва рушди муштарак мебошад. Ин равандҳо, дар ҳақиқат, дар ташаққули ҳамкорӣи байни кишварҳои аъзои СХШ ҳамчун модели нави ҳамкорӣи минтақавӣ – бо ҳадафи ниҳии расидан ба ҳамоҳангӣ ва шуқуфонӣ умумӣ муҳим ҳисобида мешаванд.

Зимнан, бояд тазаккур диҳам, ки осори як зумра ашҳоси бузург ва мутафаккирони Шарқ – ақдои шарафманди халқҳои маскони кишварҳои аъзои СХШ молломи ғояҳои дустӣ, ирродаи ҳақ, боварии тарафайн, ҳамоҷияи нек ва дастгирии ҳамдигар мебошанд.

Ин мерос, ки аз насл ба насл, аз як даврон ба даврони дигар мегузарад, маҷмӯи арзишҳои мондоғорест, ки берун аз замон ва фазо боқӣ хоҳад буд. Чунин мешуморам, мо бояд ин мероси пурғановатро ҳифз ва афзун намуда, дар ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарраи худ ба манфиати халқҳо ва кишварҳои мон истифода боре.

Дар ин роҳ, итминон дорам, қорроҳое, ки дар қараёни ҳамоҷияи ҷашнии Созмон дар Душанбе қабул карда мешаванд, ба таҳмиқи минбаъдаи амният ва суботи минтақавӣ, дар доираи он ба роҳандозии ҳамкорӣ дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ ва дигар соҳаҳои мавриди тавачҷуҳи тарафайн хидмат хоҳанд кард.

АМИТ «ХОВАР»: – Ташаққур, мухтарам Чаноби Олий, барои ба мо вақт ҷудо намуданот! Ба Шумо саламати бардавом орзу намуда, дар ҳамаи қорҳои, аз ҷумла дар қори бо муваффақият сипарӣ кардани давраи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони ҳамкорӣи Шанхай барор мекӯнам!

МАСЪАЛАҶОИ РУШДИ НИЗОМИ ТАЙЁР КАРДАНИ ВАРЗИШГАРОН БА РРАСИ ГАРДИД

(Аввалаш дар саҳ. 1).

Оид ба бехтар гардондани омодагии ҷисмонӣ, тиббӣ ва психологӣ, дастгирии фармакологӣи варзишгарон дастурҳо дода шуданд. Зарурати рушди ҷузъи илми тайёрии варзишӣ ва низоми идоракунии муассисаҳои таълимӣ қайд гардид.

Аз соли таҳсили 2021/2022 дар мактабҳои варзишӣ тайёркунии варзишгарон бо разрядҳо ва унвоноҳо дар асоси фармоиши давлатӣ ба роҳ монда хоҳад шуд.

Зарурати ҷалби мутахассисони варзидаи ҳорҷӣ ба он намуҳои варзиш, ки мураббӣи намерасанд, ба онҳо вобаста намундаи мураббӣи маҳаллӣ ва донишҷӯён барои омӯзиши таҷрибаи зикр гардид.

Инчунин оид ба сохтмон ва

таъмири муассисаҳои варзишӣ ва таълимӣ, бо таҷйизоти замонавӣ ва адабиёти варзишӣ муҷаҳҳаз намудани онҳо дастурҳо дода шуданд.

Дар ҷамъомад омодагии ба Бозии тобистонаи олимпӣ ва паралимпӣ низ баррасӣ шуд. Варзишгарони мо ба ин мусобиқаи бонфуз, ки дар пойтахти Чопон Токио баргузор мегардад, дар маҷмӯи 126 роҳат ба даст оварданд.

Сарвари давлат зарурати дастгирии ҳамоҷонибаи варзишгарон ва мураббӣён, фароҳам овардани тамоми шароитҳоро барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд таъкид кард. Баробари ин Президент дастур дод, ки омодагии ба Бозии олимпӣи соли 2024 дар Фаронса оғоз карда шавад.

ЎзА.



Ақсарияти аҳоли маҳаллаи Бӯстон, ки дар оғуши қӯҳҳои пурушқӯҳи ноҳияи Фарғона қоғйир аст, бо рӯёндани меваи хуштаъии малина машғул мебошанд. Имрӯзҳо дар замини рӯйиҳавилии Акмал Ғойибназаров меваи малина пухта расидааст.

Ба гуфтаи боғбон, аз замини се сотиҳиаш ҳар сол даромади хуб мегирад. Имсол ният дорад, ки то 3 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намояд. Ғайр аз ин, дар ҳамадон булбул, савба, бедона барон паррандагон парвариш меёбад. Инчунин, оилаи ҷашмикордон занбуриасалпарвариро низ ба роҳ мондааст.

Дар сурат: А. Ғойибназаров боғбон.

Суратгир: М. ҚОДИРОВ. ЎзА.

ПАС АЗ САФАРИ ПРЕЗИДЕНТ ...

ТАҶРИБАИ МАҲАЛЛАИ ҚОЛГАНДАРЕ ОММАВИЙ ГАРДОНДА МЕШАВАД

Зимни сафар ба вилояти Намангон рӯзҳои 18-19 февралӣ соли равон Президентии кишварамон бо фаъолини вилот вохӯрӣ баргузор намуда, дар он оид ба рафти мушкилоти дар ноҳияҳои дурдаст ҷамъшуда як қатор дастурҳо дод, ки ба онҳо барои рушди инфрасохтор ва баланд бардоштани некӯаҳолии мардум эътибори зарурӣ дода намешавад.

Бо мақсади таъмини иҷрои супоришҳои роҳбарии давлат ҳоқими вилоти Намангон Шавкат Абдуразоқов дар минтақаи дурдасти ноҳияи Мингбулоқ – дар маҳаллаи Қолгандарё бо иштироки роҳбарони соҳа ва шахсонӣ масъули муқоламаи ақлий баргузор намуд. — Мо бесабаб қоли мекӯнам, қорро Қолгандарё интиҳо накардем, — меғӯяд роҳбарии вилот. — Мо маҳаллаи дурдасттарини ноҳияро ба мақоми бароҳат ва намунавӣ таъдил медиҳем. Вазифаи асосии мо зиёд кардани даромади аҳоли, ташаққули малақаҳои соҳибқорӣ дар одамон мебошад. Имрӯз, вақте ки шароити зиндагии аҳоли деҳот дар мавлақати мо бехтар мешавад, вазифаи таҷйирнопазире, ки дар назди мо қарор дорад, аз зиндагӣи розӣ кардани мардум аз ҳисоби ободони минтақаҳои дурдаст ва таъмиқи шуғли аҳоли мебошад. Дар баробари бехтар гардондани инфрасохторӣи маҳаллаҳои ноҳияҳои дурдаст дар сатҳи ташаботи муосир муттасили ташкил кардани хизматрасонии коммуналӣ муҳим аст.

Воқеан, имрӯз соқинони маҳаллаи Қолгандарё аз он шоданд, ки мушкилоте, ки онҳо ро нигарон кардааст, ҳалли худро меёбад. Дар шароити деҳот мақоми асосии даромади аҳоли қорводорӣ, паррандаварӣ ва кишварзӣ мебошад. Бинобар ин, бояд таъминоти об, газ ва энергия доимӣ бошад. Тадиқоте, ки дар маҳалла гузаронида шуд, нишон дод, ки дар ин ҷо замин ва қитъаҳои замини наздиҳавлиги бесамар истифода мешаванд. Дар маҳалла 11 қуна мавҷуд буда, барои онҳо як бонк вобаста карда шудааст. Онҳо бояд бо ҳар як хонавора қор баранд. Дар хонаҳо ҳарчи бештар маҳсулоти кишварзӣ парвариш карда шавад ба мақсад мувофиқ

хоҳад буд. Зироатҳои тақрорӣ бояд кишт карда шаванд. Барои ин тамоми имкониятҳои фароҳам оварда шудаанд. Агар барои кишт, сохтмон ва таъмири хонаҳо пул лозим бошад, қарзҳои имтиёзноқ ҷудо карда мешаванд. Дар баробари деҳот мақоми асосии соҳибқориро омӯзондан ба одамон аҳамияти муҳим дорад. Барои ба маҳаллаи намунавӣ ва обод таъдил додани Қолгандарё бештар аз 12 миллиарду 539 миллион сӯм ҷудо карда мешавад. Аз ҳисоби ин маблағҳо қорҳо барои бехтар намудани таъминоти аҳоли бо газӣ моёе, оби нӯшоқӣ, барқ, асфалтфаршкунӣ ва таъмири роҳҳо, таъмири системаҳои равшанидиҳӣ, ташкилотҳои таълимӣи томақтабӣ анҷом дода мешаванд. Ба роҳбарияти «Намангон суе таъминоти» супориди дода буди ки мушкилоти таъминотии оби нӯшоқиро, ки аҳоли ба миён гузоштааст, ҳал кунанд. Худи ҳамон рӯз муҳандисони гидрогеологӣи оби нӯшоқиро дар ҷоҳои мавҷуда санҷида, муайян карданд, ки он барои истеъмол мувофиқ аст. Дар худуди маҳалла 3,5 километр системаи обтаъминоқи мавҷуд аст, ки барои пураа қонёе намунаи талаботи аҳоли ба оби нӯшоқӣ бош 6,8 километр роҳ гузаронидан лозим. Қор дар ин самт аллақай оғоз ёфтааст. Ҳамчунин ба нақша гирифта шудааст, ки манораи обфйшери фарсуда бо манораи нави вазз карда шавад. Дар доираи барномаҳои «Деҳаи обод» ва «Маҳаллаи обод» дар маҳаллаи Қолгандарё қорҳои васетмиқисси ободони гузаронида мешаванд. Таҷрибаи ин маҳалла дар дигар худудҳои дурдаст низ таъбиқ карда мешавад.

Оқилхон ДАДАБОВЕ, хабарнигор ЎзА.

ПРЕЗИДЕНТ БО РАФТИ ҚОРҶОИ СОЗАНДАГӢ ДАР БОҒИ НАВ ШИНОС ШУД

(Аввалаш дар саҳ. 1).

Президент Шавкат Мирзиёев бо қорҳои сохтмоние, ки дар ин ҷо гузаронда мешаванд, шинос шуд.

Инчунин дар майдони беш аз як гектар амфитеатри дорои 5 ҳазор қойи нишаст сохта мешавад. Дар оянда дар ин ҷо ҷашноҳои миллии идона, қорабинҳои фарҳангӣи маърифатӣ баргузор мешавад. Маҷмӯи бо низоми замонавӣи равшанидиҳӣ ва акустика муҷаҳҳаз хоҳад шуд. Ҳоло дар ин ҷо минбари тамошобинон насб карда, ҳаҷорҷубаи саҳна шинонда шудааст.

Ба сарвари давлат дар бораи

сохтмони маҷмӯи «Истиклол» ва амфитеатр маълумот дода шуд.

Дар боғ инчунин қӯли сунҷӣ бо масоҳати 6 гектар, майдончаҳои варзишӣ ва бачагона, сайру гашт ва фаввораҳо бунёд карда мешаванд. Имрӯзҳо майдончаҳои сохтмонӣ омода шуда, системаҳои обёрӣ ва захқашӣ сохта мешаванд.

Сарвари давлат инчунин ниҳолҳои дарахтони ороширо, ки дар боғ шинонда мешаванд, аз назар гузаронд.

Дар қаламрави шафати боғ воқеа дар ҳамон ноҳияи Қибрай сохтмони шаҳраки олимпӣ, донишгоҳ, клиника, муассисаҳои савдову фароғатӣ идома доранд.

ЎзА.

ЎЗБЕКИСТОН – ҚОРРОҶАИ СУЛҶО ОСОИШ, ҚУШОДАДИЛИИ ДИНИЙ ВА ВАҲДАТИ БАЙНИМИЛЛӢ

(Аввалаш дар саҳ. 1).

13 фоизи депутатаҳои Палатаи қонунгузори, 8 фоизи Сенат аз ҷумлаи намоёндогони миллатҳои дигар мебошанд. Онҳо дар қабул кардани қонунҳо, ки ба пешрафти кишвар ва фаровонҳои аҳоли хидмат мекунанд, фаъол иштирок менамоянд. Дар палатаи поёни ба мустаҳкам кардани робитаҳои дустии байнимиллӣи эътибори махсус дода мешавад. 30 июл дар Ёзбекистон Рӯзи дустии халқҳо эълон гардид ва дар ин бобат қонун қабул шуд, ки исботи гуфтаҳои болоист.

Алҳол дар қомёбиҳо, ки Ёзбекистон муваффақ мегардад, вақилои тамоми миллатҳо, ки дар ин ҷо буди бои доранд ва бо меҳнати ҳалол, фаъолият эҷодӣи худ ба дигарон намуна мешаванд, саҳми муносиб зам менамоянд. Дар мактабҳои мамлақат ба бачагон бо 7 забон таълим дода ме-

шавад. Намоишҳои телевизионӣ ва барномаҳои радиой бо 12 забон тайёр, рӯзномаву маҷаллаҳо ба 10 забон нашр мегарданд. Солҳои охир 150 нафар намоёндогони миллатҳои мухталиф бо муқофотҳои олии давлат – ордену медалҳо қадр карда шуданд. 5 нафари онҳо сазовори унвои баланди Қаҳрамони Ёзбекистон гардидаанд.

Ўзбекистон аз ҷумлаи давлатҳои хоест, ки барои рушди қушодадилӣи байни динҳо саҳми сазовор мегузорад. Дар Ёзбекистони нави инкишоф додани қушодадилӣи ва маданияти инсонпарварӣ, таъмиқи соҳтани ҳамҷиҳати байнимиллӣи ва байнидинӣ, ҳамраъии шаҳрвандон дар ҷамъият ба сифати сиёсати устувор муайян шудааст. Қабул кардани қонунҳои мазкур қорҳои ин самтро ба зинаи нави мегардонад. Қонун бозтоби нави сиёсати бузургии инсонпарварист, ки дар мамлақат таъбиқ мегардад. Мақсад аз қабули қонун онро ба Ҳуҷҷати байналхалқӣ дар бораи шаҳрвандон ва

ҳуқуқҳои сиёсии онҳо, ки соли 1966 қабул шудааст, ҳамоҳанг кардан, ба баязе мафҳумҳои диние, ки ҳангоми истифодаи ҳуҷҷатҳо мушкилӣ пеш меоваранд, равшанӣ андохтан, дақиқ муайян сохтани ҳуқуқ ва ўҳдадорӣи созмонҳои динӣ ва аз ин тариқ таъмиқи кардани қафолати фаъолияти онҳо, таъсис додани ташкилотҳои динӣ ва содда намудани тартиби аз рӯйхати давлатӣ гузаронидан, асоснок сохтани сабаби аз рӯйхати давлатӣ нагузаштани онҳоро ба инобат гирифтааст.

Аз ҳама муҳимаш, қонун ба беш аз пеш таъмиқи додани озоди вичдон ва муносибатҳои вообаста ба ташкилотҳои

Ҷавонони мо

30 августи соли 2006 дар оилаи истиқоматкунандагони деҳаи Окпӯлоди ноҳияи Олот қораманди бонк Зуфар Имомов ва омӯзгори синфҳои ибтидоӣ Назира Умарова хурсандӣ рух дод. Фарзанди аввалин – писар ба дунё омад. Барои падару модари хушбахт зиёдтар аз ин шодмонӣ нест. Мавлоно Абдурахмони Чоми бехуда нагуфтааст:

Ҳеч неъмат бехтар аз фарзанд нест, Ҷуз ба чон фарзандро пайванд нест, Ҳосил аз фарзанд гардад, ким мард, Зинда бо фарзанд монад, номи мард.

Волидонӣ сарбаланд ба ҳосили умри худ Анварбек ном ниҳоданд. Қадом падар ё модар инсонӣ комил, пешқадами замон, номбардори халқу ватани хеш шуда ба воя расидаи фарзандашро орзу намекунад?! Волидонӣ қарамони Мақолаи мо низ аз онҳое фарқунашудаи худ умеди калон доштанд ва дар айни замон онҳо ҳуб мединистанд:

Бе азми дурусту сазӣи қомил, Касро нашоавад, мурод ҳосил.

Ҷане, танҳо таълиму тарбияи саривақтӣ ва пай дар пай метавонад инсонро ба мақсад расонад. Он солаҳо овозаи мактаб-интернати ихтисосидашудаи ноҳияи Қароқул маълуму машҳур гашта буд. Модари мушфиқи омӯзгор сабақомӯзии писарашро аз рӯзиҳои аввали ба мактаб рақами 25-уми деҳа рафташ назорат кард. Вай орзу дошт, ки «нури дида»-аш баъди хатми синфи чорум тахсилро дар таълимгоҳи машҳури Қароқул идома диҳад. Бо ин мақсад ӯ Анварро назди хешовандагон – омӯзгори математикаи мактаб-интернати Қароқул Рӯзимурод Рӯзимуродов гирифта бурд. Баъди санҷиш

омӯзгор соҳибқитдор будани шогирди ояндашро донист ва розӣ шуд, ки бо вай машғулияти иловагӣ гузарад. Ҷамин тарика, А. Раҳматов нимаи аввали рӯз барои сабақомӯзии ба мактаб меафтад. Дуоими рӯз ба назди Р. Рӯзимуродов. Шабзин-

ҚАДРИ ВОЛОИ ИЛМ



дадорихо, заҳматҳои пай дар пай бесамар намонданд. Анварҷон аз имтиҳонҳо бо муваффақият гузашта, ба шогирди мактаби ихтисосидашудаи математикаи Қароқул қабул шуд. Азбаски вай таҳсилоти эътимомбахши илмӣ дошт, супоришҳои ҳар-рӯзаро саривақт иҷро карда, ба дилгарон намунаи ибрат мешуд. Муаллими фан Р. Рӯзимуродов бошад, баъри тақдирҳои дониши ӯ пайваста сазӣ мекард. Чарағи таълиму тарбия дар мактаб-интернат (ҳоло Мактаби байналхалқии математикаи

Қароқул) аз дигар таълимгоҳҳо фарқ дорад. Ин ҷо машғулиятҳои асосӣ соатҳои 8.00-14.30 ва давраи иҷрои супоришҳо (вазифаи хонагӣ) соатҳои 14.30-18.30 сурат мегирад. Вақти ҳоб аз соати 22.30 то 6.00 аст. Истифодаи бошӯрона аз вақт имконият

медиҳад, ки талабагонӣ ин мактаб бо таълими дуруст ва комёбонӣ ғайридидиашон шухрати ҷаҳонӣ пайдо кунанд. Гуфтан ҷоиз аст, ки соли таҳсилоти 2020-2021 дар синфҳои 7-11 460 нафар талабагонӣ бо иштироки тахсил гирифтанд. Ба онҳо 52 нафар омӯзгорони фидойи машғулият гузаштанд. 70 фоизи устодон дорони дараҷаи тоифаи олий, 11 нафарашон соҳиби нишони сарисинагии «Аълочии таълими халқи Ўзбекистон», 3 нафари дигар соҳиби мукофоти давлатӣ мебошанд. Шогирдонӣ Мактаби байналхалқии математикаи Қароқул то имрӯз дар озмуноҳои ғуноғуни ватанию байналхалқӣ бо муваффақият иштирок намуда, бештар аз 20 медали тилло, 20 нуқра, 15 биринҷӣ ба даст дароварданд. Се нафар талабагон аз ҷумла, хатмкунандагони синфи XI Исмоилов Дониёр ва Остона Севара соҳиби мукофоти давлатӣ «Мард Ҷулғон» ва ба номи Зулфият Гардиданд. Боиси ифтихор аст, ки дар вилояти Навоӣ, Сирдарё ва ноҳияҳои Чирчиқи Поёну Охангарон шӯбҳои мактаби мо фаъолият доранд. Ҷамин қабул бахшо дар вилояти Фарғона низ омодаи кор аст. Соли хониши нав чарағи таълиму тарбияи Мактаби байналхалқии математикаи Қароқул дар бинои нав –

коллекци собик, ки пурра аз таъмир баромад, оғоз меёбад, – гуфт ба мо ҷонишини директори таълимгоҳ оид ба корҳои таълиму тарбияи Файрат Кулиев.

Ҷамин тарик, аввалин комёбии бузурги А. Раҳматов хангоми талабаи синфи 7 буданаш соли 2019 дар шаҳри Дурбани Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дар озмуни байналхалқии фанни математика IMS «2019 зоҳир гардид. Вай дар мусобиқаҳои инфородӣ соҳиби медали тиллоӣ шуда, дар ҳайати командаи мамлакат медали биринҷӣ ва ҷомра ба даст даровард. Худи ҳамон сол дар озмуни «Лабораторияи омадасозии соҳибистеъдодҳо» (фанҳои физика, математика, кимия) соҳиби медали нуқра гардид. Ҷамин тарик соли гузашта дар марҳилаи ҷумҳуриявии озмуни «SEAMO» ғолиб баромад, боз соҳиби медали тиллоӣ шуд. Соли ҷорӣ низ барои Анварбек бобарор омад. Вай дар «Озмуни Қўқанд» бо муваффақият иштирок карда соҳиби автомобили «Нексия» гардид. 30 июн – Рӯзи ҷавонони Ўзбекистон имсол дар хотираи ҷавони илмдӯст, хонандаи синфи IX-и Мактаби байналхалқии математикаи Қароқул Анварбек Раҳматов нақши абадӣ гузошт. Вай барои комёбиҳои дар соҳаи илм, саҳми муносибаш ба рушди Ватан, барпо кардани Ўзбекистони нав ва боло бардоштани нуфузи мамлакат дар арсаи байналхалқӣ бо Мукофоти давлатӣ «Мард Ҷулғон» тақдир ёфт. Ин ифодаи навбатии дар мамлақати мо ба меъри одӣ тақдирҳои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонони соҳибистеъдод мебошад.

Амрулло АВЕЗОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Бухоро.

ХАБАРҲО

АМАЛИЁТИ ХАЙРИ КУРИЁИҶО

Дар Маркази тиббиёти миллии бачагона воқеъ дар Тошканд бо иштироки профессорон аз Куриёи Ҷанубӣ як қатор ҷарроҳиҳои мураккаб гузаронда шуданд.

Намоёндогони аз Донишгоҳи тиббии Сеул таваассути амалиётҳои, ки тӯли ҳафт рӯз таъбиқ сохтанд, шаш нафар бачаҳоеро, ки нуқсонҳои қалб доштанд бо аҳолии вазнин оварда шуда буданд, ба ҳаёт баргардонданд.

Маълум, ки ба ин гуна амалиётҳои хайрاندешона Агентии ҳамкорҳои байналхалқии Куриё (КОИКА) сарпарастӣ менамояд. КОИКА соли 1991 ташкил ёфтааст ва бо Ўзбекистон

робитаҳои мустақам дорад. КуриёиҶо бо тақрибаи 200 асбобу ускунаҳои тиббӣ ба Тошканд омада, онҳоро ба Маркази тиббиёти миллии бачагона армуғон сохтанд. Бачаҳо, ки баъди ҷарроҳиҳои мураккаб умри дубора ёфтанд, фарзандони оилаҳои камтаъмин мебошанд.

М. ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

Дар ноҳияи Шароф Рашидовӣ вилояти Чиззаҳ сохтмони «Хонаи мурувват» чараён дорад. Ин муассиса дорони сесада ҷо буда, бо 41 миллиард сўм сохта мешавад.

«ХОНАИ МУРУВВАТ» МЕСОЗАНД

Дар ин ҷо барои тарбияи бачаҳои ҷисман заиф ва дорони нуқсонӣ модарзодии аз ҷаҳорсола то ҷаҳордаҳсола имконият фароҳам оварда мешавад.

Муассиса маҷмуъаи солимгардонӣ дорад. Тарбиятҷарандагон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзӣи шугъл

мевазанд. Мувофиқи нақша сохтмони бинои муассисаи мазкур то мохи ноябр пурра ба анҷом мерасад.

Анорбой НАЗАРОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик».
Вилояти ЧИЗЗАҲ.

Қаҳрамони мо

ЛАҶЗАҶОИ ДИЛОВАРӢ

Фарзанди асилаи Самарқанд, Аълочии таълими халқ, сарбози байналмилал, соҳиби ордени «Ситораи сурх» Шавкатилло Ҳалимов ба шастӣ камолот расид.

Рӯзи 13-уми июл ёру дўстон, хешу пайвандон, ҳамкасбону шогирдон, ҳамсангару ҳамяроқон ҷамъ омада, зодрӯзи ӯро тантанавор таҷлил мекунанд. Мо бо ҷамин муносибат чанд лаҳзаи ҳаёти соҳибҷашнро ба қайд гирифтём, ки муште аз хирвор аст.

Фасли гулрезу гулафзои соли 1987. Сарҳади Афғонистону Покистон манзараи дилфиреб дошт. Ҷуйборҳо пуроб, сабзаҳо шодоб. Лолаҳои аргувонӣ лаб ба ханда моил ва паррандаҳо нағмасорон. Осмони беканор батамом софу беғубор буду ҳокими мутлақ – хуршедди нурпола шўълапошӣ мекард.

Ба қисми онҳо супориш шуд, ки пешии роҳи қорвоини яроқи аслиҳои душманро битигранд, то ки ба ин силҳо мардуми беғуноҳи афғон ба ҳалокат нарасанд. Командири соҳибҷабриба бист нафар сарбозонро интихоб карда, дар соҳили дарёи Гелмед мавзёҳои муносибро пайдо карда, камин гирифтанд. Онҳо ҳубу оосишро фаромӯш карда, интизори «мехмонони ноҳанда» шуданд. Хар лаҳзаи ҳаёти сарбозон, ба қавли Бедил «ҳамчун ашк дар сари мижгон» хатарнок буд. Шавкатилло маҳз дар Афғонистон ба қадру қимати дўстии бародарӣ, ёрии ҳамдигарӣ расид ва дарси садоқату вафодорию омухт. Командири Сергей Зверёв таваассути ратсия ба марказ доир ба мавқеи

ишголкарда хабар мерасонд.

Субҳидам қорвоини нақлиётӣ боркашонӣ «Тойота» аз ҷониби Покистон гузашт. Фурсате нагузашта бо фармони командир муборизаи шадид оғоз ёфт. Ба ҷойи паррандаҳои хушхон автомату туфанго «ба сайр» даромаданд. Тарқишҳо оромии субҳи содиқор халалдор карданд. Воқеан, сарбози самарқандӣ ба ҷойи таъиншуда омадан ҳамона зуд ба муҳити нав одад кард, вазъияти ҳарбирю омухта, бо ҳамяроқон риштаи дўстиро мустақам сохт. Ҳамсангарҳо аз нигоҳи яқдигар рамуз гирифта, амалиётҳои ҳарбирю идома медоданд. Онҳо бо минамётҳои худ фосила ба фосила оташ мекушоданд. Хушбахтона, чанд адад ҷарҳол ба мадад омад ва душман торумор гардид. Бисёр силоҳу аслиҳаи душман мусодира шуд, ки истеҳсоли Англия ва Амрико буд. Шавкатилло Ҳалимов барои часорат ва диловарӣ ба ордени «Ситораи сурх» тавсия гардид. Ӯ аз командираш, ҷавони рус Сергей миннатдор буд, ки бо вучуди сахтгир, қатъӣ, ҷиддӣ будан, ниҳоят дилсўз, адолатпараст, ҷавонмарди бо аҳду вафо буду ба дилу дидаи ҳамяроқон роҳ ёфта метавонист. Ҷидду ҷаҳди зердастдорон дида ҳамеша кўшиш ба харҷ меод, ки онҳоро рўҳбаланд созад.

Шавкатилло худ надонист, ки ҷай тавр ду соли хизмат гузашт. Зеро вақту замон пуртахлука буда, дар гирду атроф яқчанд дастаи душманон мегашт. Аҳолии деҳот, ки аз таҳдиду шиканҷаҳои ноҳалафон



(Очерк)

хаста шуда буданд, дар хусуси хучуми гурўҳҳои душманон маълумот меоварданд. Шавкатилло бо онҳо ба забони модариашон сўҳбат ораста, ба муҳтоҷон кўмаки ҳам моддӣ ва ҳам маънавий мерасонд.

Дар Афғонистон заду хурдҳо пуршиддат, душвору фоҷивай буданд. Афсўс, ки вай шохиди шахид шудани чанд нафар ҳамсангарон гардид, ашки ҳасрат низ рехт. Ҳамсари вафодораш Гулнора Наимова нахустфарзандаш Шерозро саҳт ба оғўш қашида, аз офаридгор бо ивази муҳаббати поку самимӣ илтиҷо мекард, ки ҳамсараш сиҳхату саломат ба оғўши оила баргардад.

Хушбахтона, Шавкатилло Ҳалимов бо рутбаи лейтенанти калон ба зодгоҳ омад ва он рўз хурсандии

ахли оила интиҳо надошт. Хама шодӣ мекарданд, шукрона меғуфтанд, ки писари азизашон сиҳхату саломат баргаштааст.

Шавкатилло дар ташкилоти ҷавонони ноҳияи Самарқанд фаъолияти меҳнатнашро идома дод. Барои дар рўҳи ватанпарварӣ тарбия кардани насли наврас саҳми арзанда гузошт. Ҳамон солҳо дар ноҳия иттиҳодияи ҷанговарони байналмилалӣ дар сарзамини афғон таҷрибаю малакаи ҷавонмардӣ андўхтааст. Лаҳзаҳои диловарии ин родмарди Ватан барои насли наврас дарси ибрат, дарси садоқат аст.

сабақ медиҳад. Чанд нафар шогирдонаш ба мактабҳои олий дохил шудаанд. Ӯз ҷама муҳимаш, бо ҳамсарии омўзгораш Гулнора Наимова чор нафар фарзандонро таълиму тарбия додаанд.

Шавкатилло Ҳалимов дар қорҳои ҷамъиятӣ фаъол аст, – меғуяд собиқ раиси иттиҳодияи ҷанговарони байналмилалӣ дар сарзамини афғон таҷрибаю малакаи ҷавонмардӣ андўхтааст. Лаҳзаҳои диловарии ин родмарди Ватан барои насли наврас дарси ибрат, дарси садоқат аст.

Мусаввара ДАВРОНОВА,
сарвари таълимгоҳи рақами 47-уми ноҳияи Самарқанд.

Муносибат

ДАР АНГУРПАРВАРӢ ИМКОНИЯТҶОИ ЗИЁД ҶАСТАНД

Бо эътибор ва ҳавасмандгардонӣ соҳаро метавон мувофиқи талаби имрӯз инкишоф дод

Ба наздикӣ селектори видеоие, ки тахти роҳбарии Президент гузашт, бо баррасии масъалаи муҳим, яъне парвариши ангур, қоркарди санаоти он, дар худудҳо ба роҳ мондани экотуризм пураҳамият буд. Зеро дар кишвари мо аз азал ангурпарварӣ ривоч дошт, имрӯз низ барои ангурвусъат додани мазкур имкониятҳои зиёд мавҷуданд.

Тавре ки роҳбарии давлат таъкид намуд, холи ҳозир аз ҷониби хоҷагиҳои фермериӣ мамлакат дар 90 ҳазор гектар майдон тоқ парвариш карда мешавад, дар онҳо 900 ҳазор нафар бо кори доимӣ ва максимӣ таъмин мебошанд. Тавре ки гуфтем, барои боз ҳам бехтар кардани ин нишондиҳанда дар мо имконият ва шароитҳои зарурӣ мавҷуданд. Ҷунончи, савдои ангурӣ истеъмолӣ дар бозори ҷаҳон байни менаҷот дар ҷойи сеюм қарор дорад, талабот ба он хар сол ба ҳисоби миёна 350 миллион доллар меафзояд. Мувофиқи таҳлили мутобиқ метавон салохияти содиқоти кишварро тайи ҷаҳор соли оянда ба ҳадди ақалл ба 600 миллион доллар, фуруши мавзиро ба 500 миллион ва содиқоти виноӣ табириро ба 100 миллион доллар расонид. Пас, ҷаро мо чунин салохиятро бо роҳ намонем.

Ҷангоми муқоиса бо соҳаҳои дигар низ равшан мегардад, ки дар ангурпарварӣ салохият ва имкониятҳо зиёданд. Тавре ки дар селектори видеоӣ зикр гардид, дар 1 гектар галлазор 2 нафар қор карда, ҳамагӣ 20 миллион сўмина маҳсулот меғўенанд. Дар ангурпарварӣ бошад вазъият куллан дигар аст. Бахусус бо усули шпалер метавон то 10 нафарро бо шугл фаро гирифт, 300 миллион сўмина маҳсулот ба даст овард ва ба ҳисоби миёна 25 ҳазор долларина ангурро содиқор кард.

Барои ин ҷи қорқоро бояд анҷом дод? Ба ин савол аз ҷониби Президент ҷавоби дақиқ дода шуд ва вазифаҳои муҳиме, ки дар назди мо истодаанд, қайд гардид. Барои мисол, дар баъзе худудҳо тоқзори васеъ тайи ҷаҳор соли охир 7 ҳазор гектар қорқорӣ ёфтааст, бинобар он ки дар соҳа қорқорӣ селекторӣ амали намешавад, то ҳол он навъҳои тоқ парвариш мегарданд, ки парвариши онҳо 40-50 сол муқаддам ба роҳ монда шуда буд. Ин яке аз муаммоҳои асосӣ аст. Бар замми ин низоми навсозии тоқзор истифода намешавад, эътибор ба илм ва технологияи парвариши кўчат суст шудааст, олимони ва истеҳсолдорон ба касалиҳои кўчат машғул намешавад. Бинобар ин ҳосилдорӣ торафт қорқорӣ меёбад. Аксар ангуре, ки парвариш мешавад, донак доранд ва ба содиқор таъсири манфӣ мерасонанд. Зеро холи ҳозир дар олам талаб ба ангурӣ бедонак баланд аст. Қорқарди ангур низ ба дараҷаи сифат қарард нест.

Бо назардошти ҳамаи ин дар ҷамъомад вазифаи ҳамчун таҷриба дар 44 ноҳияи Ҷумҳурии Қароқалпоқистон ва вилоятҳои ташкил кардани тоқзори нави содиқорӣ гузошта шуд, ки барои рушди соҳа аҳамияти рўзмарра дорад. Ӯз ҷониби сарвари кишвар масъалаи ҷи гуна ба роҳ мондани парвариши ин тоқзор низ нишон дода шуд. Аввало, дар чунин



тоқзор инфрасохтори хизматрасонӣ бояд ба роҳ монда шавад, бо ин мақсад дар бахшҳои худудии Вазорати хоҷагии қишлоқ фаъолияти идораҳои лоҳикашӣ бинобар инкишоф додани ангурпарварӣ, таъминот бо кўчат ва хифз аз касалиҳои ташкил мегарданд.

Вобаста ба ин дар Паҷўмишгоҳи илмию тадқиқотию боғдорӣ, ангурпарварӣ ва виносозӣ ба номи Академик Махмуд Мирзоев, ҳамчунин дар замини муассисаҳои дигари илмӣ кўчат парвариш карда мешавад. Барои рағбатноксозии бунёди тоқзори нав ва навсозии плантатсияҳои пешина ба хар гектари онҳо 10 миллион сўмина субсидия ҷудо карда мешавад. Баҳри бо малағ таъмин кардани бунёди тоқзори нав бонҳо бо 100 миллион долларина захира таъмин карда мешавад.

Табиист, ки чун дар соҳаҳои дигар дар ҷанбаи мазкур низ илму фан ва инноватсияҳо васеъ ҷорӣ мегарданд. Дар ҷамъомад ба ин масъала эътибори махсус дода шуд, ба Вазорати рушди инноватсионӣ барои дар асоси таҷрибаи хориҷӣ бунёд кардани навъҳои серҳосил, бедонак ва ба хуниқув касалии тоқзори ангур супоришҳои аниқ дода шуданд.

Ҷамчунин барои азнаворқарди ангур ва фароҳам овардани силсилаи пурраи ба маҳсулоти тайёр баргардондани он зарурияти ба роҳ мондани кластерҳои вино таҷриба гардид, ин хости дили онҳоест, ки дар соҳа мазкур қор мекунанд.

Умуман, бояд гуфт, ки таҷриба ва салохияти халқи мо бобати ангурпарварӣ баланд аст. Имрӯз ин таҷриба ва салохиятро бояд ба қор андозем, зеро тақозои замонӣ мост. Бинобар эътибори баланд ва рағбатноксозӣ, бешубҳа, ба ин муваффақ мешавад. Дар ин бобат мо, сенаторон бояд кўмакрасони масъулони соҳа бошем.

Баҳодир ТОҶИБЕВ,
раиси Қумитаи аграрӣ, масъалаҳои хоҷагии об ва экологияи Сенати Олий Маҷлис.

БЕҶТАРИН НАМУНАИ ТАЪМИНСОЗИИ ҶУҚУҚҶОИ ИНСОН

ё шаҳрвандони аз минтақаҳои ҷанг бозгардондашуда тахти ҳимоят қарор доранд

Тавре ки хидмати матбуоти Маркази миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳуқуқи инсон хабар медиҳад, таҷрибаи Ўзбекистон дар бобати ба Ватан бозгардондани як гурўҳ занону кўдакон аз Сурия ва Ироқ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ хеле баланд арзёбӣ мегардад. Аллақай эътироф шудааст, ки Ўзбекистон барои бозгардонидани шаҳрвандони худ аз тамоми имконоти зарурӣ истифода менамояд. Ҳатто роҷеъ ба ин мавзў намояндагони Ўзбекистон аз минбарҳои баланд эълон доштанд, ки теъдоди зиёди занону кўдакон ба Ватан бозгардониданида шуданд.

Манбаъ: "Мамлақати мо тахти сарвари Шавкат Мирзиёев ба масъалаи бозгардонидани шаҳрвандони худ аҳамияти хоҳаро қойил мешавад".

Бино ба хидмати матбуоти Маркази ҳуқуқи инсон дар ҷараёни онлайнӣ, ки 5 июли соли равон дар мавзўи «Реабилитатсия ва реинтеграцияи занону кўдакони аз Сурия ва Ироқ интиқол додашуда» баргузор гардид, намояндагони Ўзбекистон маҳз дар масъалаи натиҷаҳои амалиёти бозгардонидани занону кўдакон ба ҷаҳонӣ маълумот ироа карданд.

Маълум шуд, ки то кунун 530 нафар занону кўдакон аз ин ду кишвари араб ба Ватан бозгардониданида шуданд. Ин таҷрибаҳо вақилои Ўзбекистон дар илҷосияи 47-уми СММ оид ба ҳуқуқи башар дар Женева низ ироа карданд. Гуфта мешавад, ки чунин ҷараёнҳои вобаста ба бозгардонидани шаҳрвандони Ўзбекистон аз минтақаҳои даргирӣ Сурия ва Ироқ соли 2019 шурў шуда, бар асари 5 амалиёт 530 нафар занону кўдакон ба Ўзбекистон интиқол ёфтанд.

Ин амалиёт ҳатто дар давраи шиддат гирифтани пан-

демияи коронавирис низ қатъ нагардид. Амалиёти охириини ба Ватан бозгардонидани занону кўдакон моҳи апрели соли равон сурат гирифтааст.

Тавре ки Намояндаи доимии Ҷумҳурии Ўзбекистон дар шўбҳои женевагии СММ Улугбек Лапасов гуфтааст, ҳамаи амалиёти бозгардонидани шаҳрвандон тахти роҳбарии Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба амал бароварда мешавад.

Дар ин амалиёт ҳамкорони байналмилалӣ мо низ кўмак намуданд ва он ба талаботи Конституцияи Ўзбекистон пурра мувофиқ меояд. Барои ҷамин мувофиқи Қомуси Асосӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон дар қаламрави худ ва берун аз он низ ба ҳимоя намулдани шаҳрвандони худ пуштбонӣ аз онҳо ба онҳоро пурра қаролат медиҳад, – зикр кард Улугбек Лапасов.

Хидмати матбуоти Маркази ҳуқуқи инсон боз таъкид карда, ки дар айни ҳол Ҷумҳурии Ўзбекистон ба манзурӣ реабилитатсияи занону кўдаконе, ки аз нуқоти даргир ба Ватан бозгардониданида шудаанд, гурўҳи қорӣ таъсис додааст. Ноиб аввали Раиси Палатаи қонунгузори Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ўзбекистон, директори Маркази миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳуқуқи инсон Акмал Саидов дар бораи ин гурўҳи қорӣ гуфт:

– Он шаҳрвандони бозгардонидашуда реабилитатсия ва ҳуҷатҳояшонро барқарор менамояд, онҳоро бо манзил таъмин ва фарзандонашонро ба муассисаҳои таълимоти миёна ва томактабӣ шомил мекунанд. Ҷамчунин, барои кўдакони бепарасторутим масъалаҳои вазирӣ ва ҳоминёрно муайян месозад ёки онҳоро ба муассисаҳои давлатӣ ҷо карда, дар бораи саломатӣ ва ҳолати рўҳии ин ашхос ҳамеша мониторинг мебардад.

Акмал Саидов афзуд, ки гайр аз ин, шахсоне, ки ба амалиёти ҷарроҳӣ ниёз доштанд, ҷарроҳӣ шуданд. Кўдаконе, ки

падару модари худро дар Сурия ва Ироқ аз даст додаанд, аз байни хешу ақраби онҳо вазиро тайин гардиданд.

Баъди он ки чунин ҷараёнҳои анҷом ёфтанд, ҳаматаноман ба ҷойҳои зистӣ доимиятҳои фиришода шуданд. Дар он ҷойҳо ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ бар асоси ҳамоҳангсозӣ қораву тадбирҳое пиёда намуданд, то ки онҳо ба ҳаёти ҳамон минтақа одад кунанд ва худро беғона ҷи накунанд, – таъкид кард Акмал Саидов.

Ин манбаъ овардааст, ки мағрузҳои хоси СММ оид ба рағбатноксозӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар мубориза бо терроризм профессор Фионнула Ни Аюлеин сайи ва харакатҳои ба Ўзбекистон баргардонидани занону кўдаконе ва ба ҳаёти ооошта мутобиқ намудани онҳоро фоли нек арзёбӣ намулдааст. Вай дар ин робита афзудааст, ки холи ҳозир дар лагерҳои "Ал-Ҷоҳ" ва "Роҷ", воқеъ дар минтақаи шимолу шарқии Сурия наздик ба 70 ҳазор нафар дар шароити басо мураккаб ва ногувор ба сар мебаранд. Онҳо шаҳрвандони 57 давлати дунё маҳсуб меёбад ва аксар занону кўдакон мебошанд.

"Танҳо баъзе мамлақатҳо барои ба Ватан бозгардонидани ин занону кўдакон ва ба ҳаёти ооошта мутобиқ намулдани онҳо ӯҳдадорихои байналмилалӣ худро иҷро мекунанд бас", – гуфтааст хонум Аюлеин.

Таҷрибаи Ўзбекистон ҷиҳати аз лагерҳои Сурия ва Ироқ бозгардонидани шаҳрвандон ба ватанашон қарор бисёр кишварҳо ибратпазир мебошад. Таъкид шудааст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ амалиёти анҷомдодаи ҷониби Ўзбекистонро ба сифати бехтарин намунаи таъминсозии ҳуқуқи инсон метавон қабул кунанд.

Мирасрор АҚРОПОВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

АҲАМИЯТ ВА НАҚШИ ФАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ДАР КАСБУ ҲУНАРОМЎЗИ ХОНАНДАГОН

На ҳамаи хатмкунандагони мактабҳои миёна дар мактабҳои олий хондан меҳроҳанд ё хоҳанд ҳам имконият надоранд. Мо омӯзгорони фанни технология бояд дар интиҳоби касбу ҳунар ба онҳо кўмак расонем. Масалан, мо метавонем дар дарсҳои берунасинфи доир ба касби пазандагӣ ва таърихи он суҳбат ташкил кунем. Бо ин роҳ ба қавононе, ки ба ошпазӣ ҳусни таваҷҷўҳ доранд ё дар сари дуруҳаи интиҳоби ин касб истодаанд, ёри амалӣ мерасонем.

Пазандагӣ ба диди эстетикӣ, ахлоқӣ, расму рӯсум, меҳмоннавозӣ, тарзи ҳаёт, дар маҷмӯъ, маданияти зиндагии ҳар як халқ иртиботи нугусастани дорад. Пазанда, пазандагӣ, пухтупаз калимаҳои тоҷикӣ буда, дар забони ўзбеки нис дар шакли «пазанда», «пазандачилик» кор фармуда мешаванд. Санъати пазандагӣ он аст, ки инсон аз растаниву гўшти паррандаву ҳайвонот хўроқҳои лазиз омода кунад. Хўроқу хўришҳои тайёршударо рўйи дасторхон батариб гузоштан низ санъат аст. Пазандагӣ низ мисли

дигар навъҳои санъат «жанр»-ҳои худро, аз қабилӣ ошпазӣ, палавпазӣ, нонвой, қандолотпазӣ, мантупазӣ ва яхнтайёркуни дорад. Ҳар як пазанда таъми мавриди назарро бо усулу шеваи хоси худ тайёр мекунад. Пазандаҳои моҳир масолеҳи хўроқворӣ таби дил набовишад ҳам, аз онҳо хўроқҳои серғизою лазизу ширин тайёр карда метавонанд. Пазандагӣ ба оташ иртиботи нугусастани дорад. Одамони ибтидоӣ аз он истифода мебуданд. Он, албатта, оташи табиӣ буд. Бар асари барқ бешазорон месўхтанд, гудозҳои вулк-

он низ манбаи энергияи табиӣ буданд. Одамони ибтидоӣ, барои хомўш нашудани оташ, ба рўйи он шоху танаи дарахтонро партофта меистоданд ва вақте зарурат пайдо мешуд, аз оташ истифода мебуданд. Дар натиҷаи сўхтор дар беша гўшти танаи ҳайвонҳо дар оташи табиӣ мелухт. Нахустин одаме, ки лаззати гўшти пухтаро хис кард, пазандаи аввалин буд. Пўст кандани сабзавот қоидаҳои худро дорад, мо сабзавотро ҳар қадар тунук пўст канем, масолеҳи хўроқворӣ ҳамон қадар сарфа мешавад. Сабзую бодирингро аз нўг ба самти поён, картошкаю шалгамро аз қисми охир дар шакли спирал пўст мекананд. Тунук пўст кандани сабзавот ба маҳорати пазанда вобаста аст. Моддаи каротин, ки аз он витамини А ҳосил мешавад, дар қисми миёна ва банди сабзӣ бештар аст. Биноан, пўсташро ниғирифта истеъмол кардани он фоиданоктар аст. Баъзеҳо фикр

мекунанд, ки пўсти себ дерҳазм аст. Аз ин рў, онро пўст қанда истеъмол менамоянд. Дуруст, пўсти себ дерҳазм аст, вале он ба зуд ҳазм шудани таомҳои дигар гўмак мерасонад. Намак дар қараёнҳои физиологияи инсон нақши муҳим дорад. Дар таркиби оби даҳон, шираи меъда, сафро, ҳуҷайраҳо ва хун намак мавҷуд аст. Намаки таркиби хун кори дилро муътадил мегардонад. Дар як рўз, як моҳ, як сол одам чӣ миқдор намак истеъмол менамояд? Мо, ба ҳисоби миёна, тавассути хўроқ 20 гр. намак истеъмол мекунем. Ин миқдор дар як моҳ 600 грамм, дар як сол 7 килограммро ташкил медиҳад. Одамони ибтидоӣ намакро намедонистанд. То қашфи намак онҳо талаби ба намак доштаи организмро аз оби баҳр ва истеъмоли гиёҳҳои шўр қонъ мегардонданд. Бино ба нақли сайёҳи русо Маклухо Маклай папуасу барои ҳосил кардани намак дар оби шўри баҳр

гўлаҳоро як муддат нигоҳ медоштанд. Баъди намаки баҳрро қаббидан, чўбро дар офтоб хушконида месўхтанд. Хокистарии чўбро, ки ҷойи намакро мегирифтааст, ба хўроқ андохта истеъмол мекарданд. Қашфи намак мисли қашфи оташ дар ҳаёти инсон ҳодисаи бузург буд. Санъати пазандагӣ ва хўроқи болаззат ба намак вобастагии зиёд дорад. Як пеши назар оваред, ош агар бенамак бошад, хўрдани кас намеояд, намакши зиёд бошад ҳам намешавад. Фикр мекунем, ки чунин нақло дар дарсҳои берунасинфи барои хонандагон мароқангез буда, иштиёқи онҳоро ба касби пазандагӣ зиёд мекунад.



Варзиш

Волейболбозони шофирконӣ — ғолиб

Дар пойтахти мамлакат – шаҳри Тошканд мусобиқаи волейбол барои ҷомии Ўзбекистон байни писарбачагони соли таваллудашон 2007-2008 ба охир расид. Дар он варзишгарони шофирконӣ бо роҳбарии Комил Азимов ва мураббийён Файзулло Рашидов, Гўзал Ҳамроева бо муваффақият иштирок намуда, дар мусобиқаи халқунанда волейболбозони андиҷонири бо ҳисоби 3: 0 мағлуб сохтанд ва ғолиби қувваозмонҳо шуданд. Варзишгари даста Амирбек Нарзуллоев ун-

вони «Тўбзани бехтарин»-ро ба даст дароварда, ба узвияти ҷамоаи яккачини волейболбозони мамлакат қабул шуд. Устоди ҷамоа Ф. Рашидов соҳиби номи «Мураббии бехтарин» гардид. Ҳокими ноҳияи Шофиркон Шўкрулло Ҳакимов варзишгарони ғолибро муборакбод намуда, ба онҳо тўхфаҳо супурд.

А. АБЕЗОВ,
xabарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Қарор ва иҷро

ЭЪТИБОР БА «ГИМНАСТИКАИ АҚЛ»

ё худ шоҳмот – кони ҳикмат

Имрўзҳо дар кишвари мо мувофиқи қарори Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон «Дар бораи чораҳои минбаъд тақвими додани шоҳмот ва бехтар кардани усули тарбиякунии шатранҷбозон» қорҳои ибратбахш ба фарҷом мерасанд. Вобаста ба ин қарор дар Самарқанд чӣ гуна қорҳо амалӣ мешаванд? Мо бо чунин савол ба ҷонишини сардори садорати сайёҳӣ ва варзиши шаҳр Шўхрат Рўзиев муроҷиат намудем.



– Аз манбаъҳои қадим маълум мешавад, ки бозии шатранҷ дар Ҳиндустон кашф гардида, дар Осиёи Миёна, саҳеҳтараш Самарқанди бостонӣ ривож ёфтааст, – меғўяд мусоҳиби ёри мо. – Аз харобаҳои Афросиёб ёфт шудани муҳраҳои шоҳмот далали ин гуфта аст. Олим ва мутафаккири бузурги Шарқ Абу Райҳон Беруний ба Ҳиндустон сафар карда, доир ба ин бозии асар менависад. Дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавӣ низ бозии шоҳмот тасвир ёфтааст. Шоирони беназири мо Ҳокими Шервоӣ, Низомии Ганҷавӣ, Шайх Саъдӣ, Алишер Навоӣ, Насими, Абдураззоқи Самарқандӣ ва дигарон дар эҷодиёти худ доир ба шатранҷ байтҳои аҷиб гуфтаанд:

Фарзин зи қачравӣ шуда бо шоҳ ҷамнишин, Бечора руҳ зи ростӣ андар канорҳо... аз ҷумлаи чунин абёт аст.

Шоирони мусир, аз он ҷумла Ҳакрамони Ўзбекистон Эркин Воҳидов доир ба шоҳмот дoston навиштааст.

– Шўхратҷон, оё шумо ҳам шоҳмот мезед?

– Ман ҳаваскор, аммо бозиҳои гроссмейстерҳои самарқандӣ – Тохир Воҳидов, Алексей Барсов, Иброҳим Ҳамроқулов, Марат Чумъаев, Ҷаҳонгир Воҳидов ва дигаронро бо завқ тамошо мекунам. Чанде пеш дар Тошканд мусобиқаи шоҳмотбозони Ўзбекистон ба поён расид. Намояндаи Самарқанд – гроссмейстери аз ҷама қавон Ҷаҳонгир Воҳидов

дар мамлакат соҳиби ҷойи дум шуд. Барои чемпиони мутлақӣ Ўзбекистон шудан ба ў ҷамагӣ ним хол нарасид. Вай ҳамин моҳ дар Сочӣ шарафи Ўзбекистонро дар мусобиқаи ҷомии ҷаҳон ғолиб шуд. Аллакай дар худуди вилоят 1947 гўшаҳои шатранҷ ташкил гардиданд. Дар асоси талабу дархости аҳоли дар кўча ба номи Оруз Маҳмудови шаҳри Самарқанд «Қаҳвагонаи шоҳмот» таъсис ёфт. Агар дар хотир дошта бошед, замоне дар боғи истироҳати Самарқанд, ки ҷойҳои «Полловок» вучуд дошт, шоҳмотбозони ашаддӣ ҷамъ меомаданд.

– Чанд сол пеш ба Самарқанд Президенти Федератсияи шоҳмот А.Кирсанов ва чанд нафар меҳмонон ташриф фармуда буданд. Кирсанов дар мусоҳиба ба хабарнигор гуфт, ки дар Самарқанд барин шаҳри азият сайёҳӣ набудани қасри шоҳмот таъҷубовар аст.

Дар асоси Қарори Президентамон сохтани «Қасри шоҳмот дар маркази Самарқанд ба нақша гирифта шудааст. Волидайнӣ чемпиони ҷаҳон Афрўза Ҳамдамова дар маркази қавонони нияти «явони (павилони) шоҳмот» ташкил кардан доранд, то

ки насли наврас дар ин ҷо асрори ин бозии қуҳанро омўзанд. Мо ташаббускоронро дастгирӣ намудем. Боз як мураббии фидойи Одилҷон Собиров мебошад, ки бо мактаби «Шатранҷ» на танҳо дар Ўзбекистон, балки инчунин дар Русия машҳур аст. Дар байни шогирдонаш чемпиони кишвар ва Осиё ҳастанд. Вай чанд муддат дар шаҳри Маскав ба қавонон устод буд.

– Шўхратҷон, муҳлисонӣ рўзномаро ба нақшаҳои ояндаи садорат дар ин бобат шикос мекаред.

– Бо фармони Президенти дар Самарқанд Ҷомии Соҳибқирон баргузост мегардад, ки дар он бисёр гроссмейстерҳо ширкат меварзанд. Инчунин ба хотираи мураббийи номдор Шаҳоб Ҳамроқулов қувваозмонии шоҳмотбозонро ташкил мекунем. Зеро ў низ барои рушди шоҳмот дар шаҳри мо саҳми арзанда гузоштааст.

Улоса, шоҳмот дар Самарқанд беш аз пеш инкишоф хоҳад ёфт.

Мусоҳиб
Зоҳир ҲАСАНЗОДА.
Дар ақс: лаҳза аз бозии гроссмейстери самарқандӣ.

Камина соли 2000 дар шаҳри Намангон таваллуд ёфтам. Азбаски аз синни бачагӣ ба варзиш, аз ҷумла, тирандозӣ шавқ пайдо карда будам, роҳи маҳфили тирандозӣ аз яроқи пневматикии шўроӣ созимони «Ватанпарвар»-и вилояти Намангонро пеш гирифтам. Машғулиятҳо аз тарафи мураббии соҳибтаҷриба Муҳаббат Қондақова ба роҳ монда мешуд. Сол то сол баробари сайқал додани маҳоратам, дар мусобиқаҳои гуногуни ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурий фаълро иштирок кардам ва аз шоҳсуфаи ғолибон ҷой гирифтам.

анҷом расидани мусобиқа, хушбахтона, аз тарафи Федератсияи байналхалқии тирандозӣ муҷда расид, ки аз рўйхат онҳое, ки ба Олимпиадаи Токио мераванд, аз вилояти Намангон ман ҷой гирифтаам. Ин масъулияти маро дучанд кард.

Оре, барои варзишгароне, ки

БА ЎЗБЕКИСТОНИ НАВ – БО ҒАЛАБАҲОИ НАВ

Комебиҳои ноилгардидаамро ба ҳисоб гирифта, соли 2015 маро ба тими яккачини Ўзбекистон аз рўйи тирандозии яроқи пневматикии қабул кардан. Дар тими яккачини Ўзбекистон, дар турнир ва мусобиқаҳои байналхалқӣ шарафи мамлакатамонро Ҳимоя кардан бароям вазифаи пуршараф ва масъулиятнок буд. Ин аз ман тақозо менамуд, ки бештар дар болои худ кор карда, маҳоратамро сайқал диҳам.

Солҳои 2014-2018 дар турнир, мусобиқаҳо ва талошҳо барои

ҷомии мамлакатамон, инчунин дар баҳсҳои ҷомии қавонони ҷаҳон ва турнирҳои байналхалқӣ бомуваффақият иштирок карда, 17 маротиба аз шоҳсуфаи ғолибон ҷой гирифтам.

Инчунин, соли 2019 дар чемпионати Осиё байни қавонон, ки дар пойтахти Қатар Доха ва шаҳри Зули Германия баргузор гардид, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидам. Моҳи апрели соли ҷорӣ турнири байналхалқие, ки дар шаҳри Чимкенти Ҷумҳурии Қазоқистон дар масофаи 10 метр баргузор шуд, комёб шудам. Пас аз ба

дар мусобиқаи тобиствонаи Олимпиада ва паралимпия иштирок менамоянд, аз тарафи мамлакатамон Ҳамаи шароитҳои мусодид фароҳам оварда шудааст. Мо, варзишгарони Ўзбекистон ба эътибор ва ғамхориҳои ҳукумат ҷавоби амалӣ мегардонем ва аз Токио ба Ўзбекистони нав – бо ғалаба бармегардем.

Мухтасар ТОҲИРОВА,
донишҷуи Донишгоҳи давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Ўзбекистон.

Дар мавзӯи ахлоқ

ТУРФА ШОГИРДЕ...

Моҳи шарифи рамазон буд. Муаллим Сафармурод Нозимов аз мактаб омаду либосҳояшро иваз карда назди дастархон нишаст. Писаронаш Фаридун ва Фирдавс, ки рўзахўр буданд, мунтазири ифтор ва хўроқ нашуда, нони хушкро ба ҷой тар карда меҳўрданд.

– Бо нони хушк шикоматонро сер накунад, ҳозир таом меорад, онро кӣ меҳўрад? – гуфт ў.

Фаридун чуръате пайдо карда, ба ҷашми падар ниғарист ва дид, ки ҷашмонаш сурх шудаанд. Ин сурхӣ аз он дарак меод, ки падар аз ҳад зиёд асабист. Фаридун бо кунҷоқӣ сабаби асабонии падарро пурсон шуд. Падар ба ҷойи ҷавоб қулоҳшор аз сар гирифт охи сарде кашид. Бо ҳамин дар ҳона хомўшӣ ҳукмрон

шуд. Ин оромии танҳо садои китир-китир нон хўрдани Фирдавс халалдор мекард. Фаридун тоқат накарда саволашро тақрор намуд. Вале падараш ин дафъа ба ў ҷунон нигоҳ кард, ки Фаридун беҳиёти сар фуриду овард. Боз оромӣ. Ин дафъа сукунатро худӣ падар халалдор кард. Фаридун аз гуфтаҳои вай фаҳмид, ки дар байни ў ва муаллими мусиқии мактаб – Олимҷон Қобилово муноқишае ба миён омадааст. Муаллим ба падари Фаридун Сафармурод Нозимов гуфтааст, ки «Шумо худ кӣ ахстед? Аввал як ба оина нигоҳ карда, афту башарая худро бинед, баъд бо ман гап занед». Дареғо, ки шогирдон имрўз устоди худро на мешиносанд. Устодеро, ки ба онҳо таълими тарбият додааст, устодеро, ки қаламу қадами онҳоро дар шоҳроҳи зиндагӣ

рост кардааст. Фаридун барои либосивазкунӣ ба ҳонаи дигар гузашту пардаи тирезаро фурувард. Рўз бошад ҳам, баъд аз фурувардани парда ҳона андаке торик шуд. Фаридун чароғро рўшан карду боз фарқи хаёл гардид. Солҳои ба қор омадани Қобилово ба хотираш омаданд. Фаридун он вақт дар синфи панҷум меҳонд ва дар чорабиниҳои фаълони иштирок мекард ва падараш чӣ қадар хушомад мекунад. Ў шабу рўз аз пайи Нозимов медавид, аз вай меомўхт. Нозимов ҳам чизе, ки медонист, мегуфт, то шогирдаш оқилу донотар шавад. Аммо ин тавр нашуд. Ҳоло аз байн вақти зиёд нагузашта шогирд ба ҷойи хурмату эҳтиром устодро «шумо кистед?» – гўён таъна мезанад. Халқ бехуда намеғўяд: «Турфа шогирде, ки дар

қайрат қунад устодро». Шогирд – Қобилово, дарҳақиқат, устоди худро на ба он маъние, ки ин ҳикмат мефармояд, дар ҳайрат гузошт. Яъне на бо илму дониши худ, балки бо ноқисиву ноудамии хеш.

Қобилово ҳам муаллим аст ва ў ҳам шояд рўзе чун Нозимов соҳиби шогирдонии зиёде шаваду ба қадри захмати устод бирасад. Шояд рўзе дар давраи шогирдон нишаста, ёде аз устод қунаду аз гуфтаву кардаҳои нисбати устоди худ пушаймон гардад. Инро танҳо Ҳамаи олий – вақт нишон медиҳад.

Зикрилло АБДУЛЛОЕВ,
хонандаи синфи 11-уми мактаби рақами 88-уми ноҳияи Китоб.

Вилояти ҚАШҚАДАРЁ.

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонуничилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактубҳои интиқоднашуда ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оқини матбуот ва ахбороти Ўзбекистон тақти рақами 0003 ба рўйхат гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-725. Адади нашр 5668, ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

ISSN 2010-7757

1 2 3 4 5 6

Суратҳисоби мо дар банк:
С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО
00417. Филиали Автотранспорти
банкни ДСТ-и «АСАКА»
дар шаҳри Тошканд.

Мухаббарӣ навбатдор:
С. Бекназарова.
Мувофиқи ҷадвал — 21.30
Ба ҷоп сугурда шуд — 01.40

Нишонии мо:
100000 ш.Тошканд,
кўчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ : 233 - 82 - 83;
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@mail.uz, ovozitoj@list.ru

Индекси обуна 170.
Матбааи таъбуи нақри Ширкати саноҳи «Шарқ».
Нишонии қорхона: кўчаи Буюк Турон, ҳонаи 41.